

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR-**

1995-yildan nashr etiladi
Yilda 6 marta chiqadi

4-2024

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

D.D.Baxronov	
Yangilanayotgan O'zbekistonda yoshlarni milliy g'oya ruhida tarbiyalashda etnomadaniyatning o'rni.....	201
H.S.Ergashev	
Sharq mutaffakirlari ijodida shaxs ma'naviy kamolotiga oid falsafiy qarashlar evolutsiyasi	207
I.T.Boltaboyev	
Temuriylar davri mutafakkirlari tasavvufiy-falsafiy qarashlarida komil insonga oid g'oyalarning rivojlanishida Amir Temurning o'rni.....	212
Sh.O'.Ahrorova	
Jamiyat ma'naviy muhitida madaniyat va san'atning o'rni.....	216
U.X.Kolmatov	
Axboriy kurashlar sharoitda millatlararo munosabatlarni mustahkamlashning milliy-ma'naviy omillari.....	220
F.B.Rahmonova	
O'zbekistonda xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonliklardan himoya qilishning falsafiy-deterministik tahlili	225
J.Saburov	
Buxoro amirligida tasvvuf ilmi uzviyligi va ijtimoy madaniy hayotga uyg'unligi hamda ta'siri	230
B.A.Pulatov	
Harbiy qahramonlik ideallari asosida yoshlarda milliy iftixor tuyg'usini shakllantirishning falsafiy omillari	236
S.S.Evaton	
Musulmon sharqi falsafiy tafakkurining takomil bosqichlari va unga ta'sir ko'rsatgan asosiy omillar xususida.....	240
A.Sh.Raximov	
Yangi O'zbekistonning ma'naviy yuksalish jarayonida yoshlar vatanparvarligi fenomenining ijtimoiy-falsafiy tavsifi	245
SIYOSAT	
Sh.Ismoilov	
O'zbekistonda ijtimoiy himoya – davlat siyosatidagi ustuvor yo'naliш	249
D.Sh.Mahkamov	
Hakamlik sudi va davlat sndlari o'rtasidagi farqlar	252
R.Nurimbetov	
Shanaxay hamkorlik tashkiloti istiqbollari: O'zbekiston yondoshuvlari	255
B.X.Allamurodov	
Digital diplomacy in the foreign policy of Central Asian countries (using the example of Uzbekistan and Kazakhstan)	258
M.B.Nabiев	
Jamoat birlashmalarining konstitutsiyaviy-huquqiy maqomi.....	265
N.Madumarova	
Kasaba uyushmalari notijorat tashkilotlarning alohida shakli sifatida	269
A.A.Buriyev	
Sudlar orqali intellektual mulk obyektlari bilan bog'liq nizolarni hal qilishning o'rni va bu boradagi xorijiy tajriba	273
D.Mamadjonova	
Siyosiy partiyaning faoliyatining huquqiy asoslari va o'ziga xos xususiyatlari	277
A.A.Ahrorqulov	
Nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatini huquqiy tartibga solish.....	281
TARIX	
Бурхониддин Чалодиддин	
Мухаммадвалихан Дарвози основатель новой прогрессивной внешней политики.....	285
M.T.Musaev	
Globallashuv sharoitida mafkuraviy tahdidlarning namoyon bo'lishi	292
R.A.Arslonzoda	
Отражение литературной жизни Бухары в "воспоминаниях" Садриддина Айни	297



УО'К: (32(575.3)(092)

**МУҲАММАДВАЛИХОНИ ДАРВОЗӢ БУНЁДГУЗОРИ СИЁСАТИ ХОРИЧИИ НАВИН
ВА ПЕШРАФТА**

MUHAMMADVALIYXON DARVOZIY PROGRESSIV TASHQIY SIYASAT ASOSCHISI

**МУҲАММАДВАЛИХАН ДАРВОЗИ ОСНОВАТЕЛЬ НОВОЙ ПРОГРЕССИВНОЙ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ**

**MUHAMMADVALIKHON DARVOZI FOUNDER OF NEW AND ADVANCED FOREIGN
POLICY**

Бурҳониддин Ҷалодиддин 

докторанти Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи
миллии илмҳои Тоҷикистон

Аннотатсия

Дар мақолаи мазкур масъалаи зиндагӣ ва корномаи сиёсӣ ва таърихии Муҳаммадвалихони Дарвазӣ мавриди пажӯҳии илмӣ қарор гирифтааст. Ба яқин, ки кори таъмини пайванди сиёсати байнамилалӣ, муаррифии истиқбол ва озодии Афғонистон ва тағйири бардоштҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ пиromуни сарнавишти қишваре, ки тайи солҳои тӯлонӣ зери султани бузургтарин қишвари истеъморӣ, ки дар садри қишварҳои бузург ва муқтадари сиёсӣ-иқтисодӣ пайрави низомҳои буржуазӣ қарор дошт, аз муҳимтарин ҷолишҳое буд, ки пеши рӯйи Муҳаммадвалихони Дарвазӣ қарор дошта ва дирояту мудирияти сиёсии ўро ба озмун мегирифт. Дар ҳақиқат сарнавишти куллӣ ва расмият баҳшидан ба истиқболи воқеии қишвар дар интизори ҷаҳониён баастагӣ ба ин маъмурияти душвор ва муҳими таъриҳӣ дошт.

Annotatsiya

Ushbu maqolada Muhammadvalixon Darvaziyning hayoti va siyosiy-tarixiy faoliyati masalasi ilmiy tadqiqi qilinadi. Xalqaro siyosatning uzviyilagini ta'minlash, Afg'oniston mustaqilligi va erkinligini ta'minlash, xalqaro hamjamiatning munosabatini o'zgartirish borasidagi ishlar uzoq yillardavomida yirik sanoatchi davlat hukmronligi ostida bo'lgan mamlakat taqdirini yanada boyitishi shubhasiz. Yirik va qadratli siyosiy-iqtisodiy mamlakatlarning yetakchisi bo'lgan, burjua tuzumi tarafdori bo'lgan bu davlat Muhammad Valixon Darvaziy oldida turgan eng muhim muammolardan biri bo'llib, uning siyosiy rahbariyatiga qarshi kurash olib borardi. Darhaqiqat, dunyonи kutayotgan mamlakatning haqiqiy mustaqilligining butun taqdiri va rasmiylashtirilishi ana shu murakkab va muhim tarixiy boshqaruvga bog'liq edi.

Аннотация

В этой статье будет проведено научное исследование вопроса о жизни и политico-исторической деятельности Мухаммадвал-хана Дарвазы. Работа по обеспечению преемственности международной политики, обеспечению независимости и свободы Афганистана, изменению отношения международного сообщества, несомненно, еще больше обогатит судьбу страны, которая долгие годы находилась под властью крупного промышленного государства. являясь лидером крупных и могущественных политico-экономических стран, сторонником буржуазного строя, это государство было одной из важнейших проблем, стоявших перед Мухаммедом Валиханом Дарвази, и боролось с его политическим руководством. Ведь именно от этого сложного и важного исторического управления зависела вся судьба и формализация истинной независимости страны, которая ждала мир.

Abstract

In this article, a scientific study will be conducted on the life and political and historical activities of Muhammadwal Khan Darwazi. The work on ensuring the continuity of international policy, ensuring the independence and freedom of Afghanistan, and changing the attitude of the international community will undoubtedly further enrich the fate of the country, which has been under the rule of a large industrial state for many years. being the leader of large and powerful political and economic countries, a supporter of the bourgeois system, this state was one of the most important problems facing Muhammad Walihan Darwazi, and fought with his political leadership. After all, it was on this complex and important historical management that the whole fate and formalization of the true independence of the country that the world was waiting for depended.

Калидвожаҳо: Афғонистон, Муҳаммадвалихони Дарвазӣ, равобити сиёсӣ, машрутакоҳ, суханварони барҷаста, Кобул

Kalit so'zlar: Afg'oniston, Muhammad Valixon Darvaziy, siyosiy aloqalar, mashrutaxa, taniqli notiqlar, Kobul

Ключевые слова: Афганистан, Мухаммад Вали Хан Дарвази, политические отношения, маршрутаха, видные ораторы, Кабул.

Key words: Afghanistan, Aanullah Khan, Muhammad Walikhoni Darwazi, political relations, constitutionalist

САРСУХАН

Таърихи Осиёи Миёна бори дигар Муҳаммадвалихони Дарвозиро дар баробари озмуни дигаре қарор дод, ки аҳамият ва душвории ин ба ҳич вачҳ камтар аз раҳбарии пирӯзмандонаи ҷунбиши машрутият, дигаргунии низоми инҳисории фосиди истибоди ҳонаводагӣ ва ҳидояту раҳнамоии низоми мутараққии ҷадид, то қасби истиқлол ва озодии қишвар ва таъмини хирадмандонаи он дар густураи ҷуғрофиёи дохилӣ набуд. Зеро давлати Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар баробари душманони неруманди дохилӣ ва ҳориҷӣ қарор дошт ва андактарин аҳмол ва фурӯ гузоштан дар ин маъмурияти дипломатик мунҷар ба паёмаде буд, ки ҷуз ҳасрат натиҷаи дигаре ба бор намеовард.

Ба яқин, ки кори таъмини пайванди сиёсати байналмилалӣ, муаррифии истиқлол ва озодии Афғонистон ва тағири бардоштҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ пиромуни сарнавишти қишваре, ки тайи солҳои тӯлонӣ зери султани бузургтарин қишвари истеъморӣ, ки дар садри қишварҳои бузург ва муқтадири сиёсӣ-иқтисодӣ пайрави низомҳои буржуазӣ қарор дошт, аз муҳимтарин ҷолишҳое буд, ки пеши рӯйи Муҳаммадвалихони Дарвазӣ қарор дошта ва дирояту мудирияти сиёсии ўро ба озмун мегирифт. Дар ҳақиқат сарнавишти куллӣ ва расмият Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба истиқлоли воқеии қишвар дар интизори ҷаҳониён бастаӣ ба ин маъмурияти душвор ва муҳими таъриҳӣ дошт.

Аmmo ў марде буд корозмуда ва барҳоста аз жарфои ниёзмандиҳои иҷтимоӣ ва болотар аз ҳама бо тадбир ва фурутанӣ ва бовармандӣ ба покизагӣ ва унсури қавии ватанпаратии ҳеш, ки дар кори таъмини пайванди сиёсӣ ва ҳифзи озодиву истиқлол аз муҳимтарин муаллифаҳои шахсиятӣ ба ҳисоб мераванд.

МЕТОДҲО ВА ТАҲЛИЛИ АДАБИЁТ

Муҳаммадвалихони Дарвазӣ бо вучуди сиёсатҳои дугона ва фурсатталабонаи Русия, ки ҳам бо ҷониби Афғонистон ва ҳам бо инглисҳо ҳамзамон машғули музокира буд ва дар пайи фурсатҳои муносиб барои баровардани аҳдофи ҳеш дар масири Осиёи Миёна буданд, тавонист, ки русҳоро ба мавзеъгирии мушаҳҳас водошта ва ногузир гардианд, ки пушти мизи музокира ба имзои қарордодӣ водор қунад, ки ҳам манофеи миллии Афғонистон дар он нуҳуфта буд ва ҳам истиқлоли ҳукумати Бухоро ва Ҳева. Ў дар сафари муҳими таъриҳӣ бо раҳбарони аршади Руссия гуфтугӯ намуда, ба муваффақиятҳои шоёне даст ёфт.

Донишманди тоҷик Қосимшоҳ Искандаров дар робита бо аҳамияти вижай сафорати сайёри Муҳаммадвалихони Дарвазӣ ва ҳамроҳонаш дар пайванд бо тағири ҳассоси қишвари Афғонистон баъд аз истиқлол ин гуна ибрози ақида менамояд: “Аввалин сафорати фавқулодаи Афғонистон оҳири моҳи апрели соли 1919 азми сафари Тошканд ва Москвава намуда, ки онро генерал Муҳаммадвалихони Дарвазӣ раҳбарӣ менамуд. Сафорати фавқулода аз Москвава мебояст бо Аврупо ва Амрико мерафт, то истиқлоли Афғонистонро таблиғ намуда, барои ба расмият шинохтани он шароити муҳим ва зарурӣ фароҳам биоварад” [6. 54].

Ба Москвава мебояст Муҳаммадвалихони Дарвазӣ бесабаб набуд. Аввалин сафорати ҳайат таъийин гардианди Муҳаммадвалихон ҳуд шаҳодати обру ва нуфузи ў дар Афғонистон ва дарбори Амонуллоҳон буд. Баъдан, шоҳи ҷавон дарк мекард, ки тақдирӣ ояндаи мамлакат ва истиқолияти он ҷиддан вобаста ба фаъолияти ин сафорат мебошад. Аз ин ҷиҳат, касе бояд онро раҳбарӣ менамуд, ки на танҳо аз нозукиҳои дипломатия боҳабар бошад, балки инсони поквиҷдон, бофаросат ва асил бошад ва манфиатҳои Афғонистонро ҳифз карда битавонад. Шоҳзодаи Дарвазӣ — Муҳаммадвалихон ин хислатҳоро доро буд. Ў аз ёрони бовағои шоҳ ва шаҳси боэътиҳодӣ ў буд. Шоҳ Амонуллоҳон дар эътиҳодномаи бузург сафири Аврупо, Амрико ва маҷлиси сулҳи Порис, генерал Муҳаммадвалихони Дарвазиро ҷунин муаррифӣ карда буд: “Сафири фавқулодаи мураҳаси давлати мулалиқаам, олиқадр генерал Муҳаммадвалихон аст, ки аз асилзодагон ва ашроғони ҳонадонҳои Бадаҳшони Афғонистон ва аз мусоҳибони ҳузури падари шаҳиди марҳум, алоҳазрат сироҷу миллии валидин буда, дар ҳузури ин дӯстдори шумо аз ҳама ҷиҳат тарафи вусуқ ва эътиҳодӣ томро ҳоиз ва доро аст” [6. 69].

SIYOSAT

Амри мусаллам аст, ки шоҳи ҷавон аз даврони қӯдакӣ то такъя задан бар ў ранги қудрати подшоҳӣ, ин фарзонаи беолоишро, ки ҷуз ворастагӣ ва андешидан дар роҳи додгустарӣ ва таъмини хушбахтии инсони маҳруми чомеаи мо рисолати дигаре надошт. Дар арсаҳои муҳталифи зиндагӣ ба озмун гирифта ва бовари комил бар матонад ва ватанпаратии ў дошт. Агар инсофе дар баёни ростӣ ва ҳақиқати таҷрибашуда вучуд дошта бошад, шоҳи ҷавон на танҳо роҳи расидан ба қудратро, балки рушди шаҳсияташро низ мадюни тарбият ва роҳнамоиҳои некуи дурнигаронаи Муҳаммадвалиҳони Дарвозӣ мебошад. Аз ин рӯ, ҷое барои ҳич гуна шакку тардид вучуд надошта ва шоҳ бовар дошт, ки дар тамоми даму дастгоҳи подшоҳиаш қасе, ки қодир ба анҷоми ин масъулияти бузург бошад, ҷуз Муҳаммадвалиҳони Дарвозӣ наҳоҳад буд.

Сафири сайёр бо дар пеш гирифтани ин маъмурияти ҳассос бо ҷамъе аз ёрон ва ҳамсафаронаш пой ба сарзамини Аморати Бухоро ва дидор бо амир Сайид Олимхон, амири Бухоро ба ин бовар буд, ки беҳтарин лаҳзаи интиҳоб барои муқобилаи низомӣ ва дар пеш гирифтани ҷанг бо низоми большевикии Русия аст. Амири Бухоро ба Дарвозӣ пешниҳод намуд, ки шумо дар натиҷаи ҷанг ва муқобила бо истеъмори инглиз озодӣ ва истиқполи ҳешро ба даст овардаед, мо ҳам бояд аз ин фурсат истифода намоем. [3. 61]

Пеш аз вуруди Муҳаммадвалиҳони Дарвозӣ ба Бухоро ва дидор бо амир Сайид Олимхон, амири Бухоро ба ин бовар буд, ки беҳтарин лаҳзаи интиҳоб барои муқобилаи низомӣ ва пеш гирифтани ҷанг бо низоми большевикии Русия аст. Амири Бухоро ба Дарвозӣ пешниҳод намуд, ки шумо дар натиҷаи ҷанг ва муқобила бо истеъмори инглиз озодӣ ва истиқполи ҳешро ба даст овардаед, мо ҳам бояд аз ин фурсат истифода намоем. [5. 26]

МУҲОКИМА ВА НАТИҶАҲО

Аммо Муҳаммадвалиҳони Дарвозӣ бо дарки вазъияти заифи Афғонистон дасисаҳои пушти пардаи истеъмори инглиз дар баробари Афғонистон ва адами инсичном ва набуди неруи размӣ ва қобили бовари Аморати Бухоро аз як сӯ ва аз ҷониби дигар мавҷудияти истибодди ҳашини низоми арбоб-раиятии мавҷудияти ҷунбишҳои Аморати Бухоро ва даҳо авомили дигаре, ки дар он ҷо маҳсус буд, аз ҷумлаи масоиле буданд, ки беҳудагӣ ва бадфарҷомии ҷанг ва ҳунрезиро дар муқобили низоми Шуравӣ пешбинӣ менамуд. Бар ин мабно буд, ки Муҳаммадвалиҳони Дарвозӣ роҳи дар пеш гирифтани ҷангро судманд надида, дар пайи он буд, то аз тарики дипломатия бо сарони низомии Русия битавонад истиқполи ҳукумати Бухоро ва Ҳеваро таъмин намояд.

Албатта, истиқпол ва мантиқи оянданигаронаи Дарвозӣ барои амири Бухоро дар робита бо ҷанг мавриди қабул воқеъ гардида ва бар асоси ҳамин машвараҳо буд, ки амири Бухоро наҳост бо низоми қудратманд ва дар ҳоли пешрафти Россия вориди даргирии низомӣ гардад. Амири Бухоро Сайид Олимхон ин ризояташро дар китоби худ “Таърихи ҳузни милали Бухоро” ҷунин менависад: “Ҳамин ки давлати Афғонистон ҳамроҳи давлати Британия муҳорибаи тамом намуданд, баъд аз тарафи давлати афғонӣ генерал Муҳаммадвалиҳон, вазири муҳтор гардида, ба давлати муқаддаси Бухорои шариф омада, зоти шоҳонаамро мулоқот намуданӣ шуда, аз тарафи аълоҳазрат, амири афғон тухфаи бисёр оварда, ба ин бандай очизи таслим намуда, ҳамроҳи вазири муҳтор мулоқот намудам. Дар аснои мусоҳибат аз ин бандай очизи муқаддас суол намуд. Ба ҷавоби он ғуфтам: айни машвара ҳамин ҳоҳад буд, ки ҳамроҳи большевикҳо оғози ҳарб намоем, зеро ҳамин фурсати ниҳоят далолат дар заъфи душман дида мешавад, вақтро ғанимат донистан лобудӣ аст.

Азбаски ин вазири муҳтори мавсуф шаҳси дурбин ва ҳавоҳоҳи давлати Ислом мебошад, барои ман посух дод, ки “Шумо ҳамроҳи давлати Афғонистон яке ва ҳар ду бародар ҳастед, яке шумо алҳол дар муқобили давлати Британия камар баста, оғози ҳарб намуда, шумо ҳам аз ин тараф бо давлати большевик ҳамин рафтор намоед, мабодо Ҳудо накарда, ба василаи шумо ҳар ду бародар — ҳуддоми миллат сабаби ҳаробии ду давлат ва олами силом зоҳир гардад ва таъцил ба кор баранд, то дида шавад, ки кори бародаратон ба кучо анҷом ҳоҳад ёфт. Баъд аз он ба салоҳ ва машварати ҳамдигар кор намоед, беҳтар ҳоҳад буд. Ҷунки ғуфтори ин вазири аъзам айни савоб буд, ҳайрияти ҳудро ба ҳамин донистам ва ин амрро тасаллии хотири ҳуд дошта, ҷанд вақт сабрро пешаи ҳуд соҳтам” [7. 12]

Муҳаммадвалиҳони Дарвозӣ баъд аз дидор бо амири Бухоро Сайид Олимхон ба тарафи Тошканд оҳанги сафар намуда, бо вучуди шароити душвор ва тавъам бо муҳотираи

ношӣ аз ҷанги дохилии Русияи Шуравӣ ва мавҷудияти гурӯҳҳо ва дастаҳои мусаллаҳи зидди ҳукумати Шӯравӣ ҳамроҳ бо ҳайати ҳамсафараш аз тариқи хати оҳан раҳсипори Москав гардид. Баъд аз 13 шабу рӯз сафари ниҳоят ҳастакунандай масири роҳ ба таърихи даҳуми актюбri соли 1919 вориди Москав шуд.

Бар асоси пажӯҳиши профессор Қосимшоҳ Искандарӣ: “Сафири сайёр баъд аз 13 рӯз, 10 октюбри соли 1919 ба Москав расид. Дар майдони назди истгоҳи Қазон сафир аз тарафи намояндагони олирутбаи ҳукумати Русия хеле гарм ва самимона истиқбол гардид. Шоҳ Муҳаммадвалиҳони Дарвозӣ дар назди анбуҳи мардуме, ки ба истиқболи ўомада буданд, суханронӣ карда гуфт: “Мо медонем, ки мардумони мусалмони Русия озодии хешро ба даст овардаанд. Мо ҳам боварии комил дорем, ки бо кӯмак ва пуштибонии Русия, Афғонистон ва дигар манотики Шарқ аз зери истисмор озод ҳоҳад шуд” . [6. 24].

12 октюбри соли 1919 Муҳаммадвалиҳони Дарвозӣ ва аъзои ҳайат дар комисариати ҳалқии умури ҳориҷа пазируфта шуданд ва Муҳаммадвалиҳони Дарвозӣ пешниҳоди ҳукумати Афғонистонро дар бораи дӯстӣ ва ҳамкорӣ дар мубориза ба муқобили истеъмори Ғарб ироа намуд. Инчунин, ўз ҳукумати Русия ҳоҳиш намуд, ки ба сафорати Афғонистон дар барқарор намудани муносибати дӯстона бо мамлакатҳои дигар кӯмак расонад. Баъд аз ин ду рӯз 14 октюбр Муҳаммадвалиҳони Дарвозиро раҳбари давлат ба ҳузур пазируфт. Боздид ва мулоқоти Шоҳ Муҳаммадвалиҳони Дарвозӣ дар як фазои гарм ва самимона доир гардид. Ўз (Ленин) дар суханони оғозинаш гуфт, ки “бисёр ҳуҷбахтам, ки Шоҳ Муҳаммадвалиҳони Дарвозӣ, намояндаи мардуми дӯсти мо Афғонистон, ки зулм мебинанд ва бар зидди асорати империалистӣ мубориза мекунанд, дар пойтаҳти сурҳи ҳукумати коргарон ва дехқонон мебинам” [16. 34].

Муҳаммадвалиҳони Дарвозӣ ҷавоб дод: “Ман дasti дӯстiro ба шумо дароз мекунам ва умед дорам, ки шумо ба тамоми машриқзамин дар озодӣ аз қайди империализм кӯмак ҳоҳед намуд” [16. 36].

Суҳбати Муҳаммадвалиҳони Дарвозӣ ду соат давом кард ва дар пайрезӣ ва таҳқими муносибати дӯстонаи ду давлат аҳамияти зиёд дошт. Ба Шоҳ Муҳаммадвалиҳони Дарвозӣ миассар гардид, ки Русияро на танҳо аз вазъи дохилии Афғонистон ва шахсияти Амонуллоҳон ва барномаи ҳукумати ўз дар соҳтмони Афғонистони навин огоҳ намояд, балки аз ҳусусиятҳои ҳаракатҳои миллӣ-озодихоҳӣ дар Шарқи Миёна, ба вижа дар Ҳиндустон ва муносибати Афғонистон ба ин ҳаракатҳо огоҳ созад.

Сафири фавқулодаи Афғонистон изҳор намуд, ки Шарқи мусалмон ин мақсадро дарк намуда ва дар ҷанги озодибахши кабир ба Русия кӯмак намояд. Шоҳ Муҳаммадвалиҳони Дарвозӣ чунин ҷавоб дод: “Ман метавонам таъқид намоям, ки шарқи мусалмонӣ (мусалмонони шарқ) ба ин амр пай бурдааст ва он соат наздик аст, ки тамоми ҷаҳон яқин ҳосил намояд, ки барои империализми Аврупо дар Шарқ ҷой ва макон нест” [16. 40]

Воқеан ҳам дар як муддати кӯтоҳ кордонӣ, маҳорати дипломатӣ, озодфирӣ ва самимияти Шоҳ Муҳаммадвалиҳони Дарвозӣ таваҷҷӯҳи раҳбарияти онвақтаи Русияро ҷалб карда буд ва беҳуда нест, ки дар ҷаҳони 2 – солагии Инқилоби Октябр дар театри бузурги Москав ширкат ва суханронӣ намуд [16. 45]

Дар охири моҳи ноябри соли 1919 Муҳаммадвалиҳони Дарвозӣ дар Москав бо тамоми ихлос ва садоқат машғули таҳияи охирин матни мӯоҳидаи сиёсӣ ва тиҷоратӣ миёни Русия ва Афғонистон гардид ва баъд аз итмоми ин вазифа моҳи июни соли 1920 аз тариқи Ҳирот ба Кобул баргашт.

Аммо ба зудӣ дар моҳи июни ҳамон сол боз ба сафари Тошканд ва Москав баромад. Дар Москав бори дигар аз тарафи раҳбарони расмӣ, аз ҷумла вазири ҳориҷаи он кишвар В. Г. Чечерин ба гармӣ истиқбол гардид. Дар натиҷа музокироти анҷомдода бо раҳбарии Русия 28 феврали соли 1921 шартномаи дӯстӣ бо Афғонистон имзо гардид. Ба намояндагӣ аз Афғонистони соҳибиستиклол ин шартномаро Шоҳ Муҳаммадвалиҳони Дарвозӣ имзо намуд. Бояд зикр намуд, ки маҳз ҳамин шартнома боиси баланд гаридани обру ва эътибори байнамилалии Афғонистон гардид ва шароитро мусоид соҳт, то дигар кишварҳои бузурги Ғарб истиқполи Афғонистонро ба расмият бишносанд” [10. 58]

Иддае ба ин назаранд, ки ўз аз Москав ба Тошканд баргашта ва то июни ҳамон сол, ки аз тариқи Москав ба Аврупо оҳанги сафар намуд. Дар Тошканд иқомат гузид. Ба ҳол

SIYOSAT

ҳақиқат ҳар чи ки бошад, ба чойи худ, аммо он чи ки мавриди арзёбии мо дар ин чо аст, дар ҳақиқат дастовардҳои муҳимест, ки Муҳаммадвалихони Дарвозӣ дар ин сафар ба даст овард.

Муҳаммадвалихони Дарвозӣ ҳангоми иқоматаш дар Москав бо мусоидати намояндагони Русия бо намояндагони сиёсии Туркия ва Эрон низ гуфтугӯҳои сиёсӣ намуда ва зимни расидан ба тафоҳум қарордодҳоеро низ ба имзо расониданд. Саранҷом ин пири хирад ва сиёсатмадори тавонманд баъд аз тафоҳум ва имзову иҷрои бархе тааҳҳудномаҳои судманд, бо дастовардҳои муҳим ва итминони хотир раҳсипори кишварҳои аврупой гардид. Истеъмори инглис аз пирӯзии хеш, ки дар ҷанги аввали ҷаҳонӣ ба даст оварда буд, истифодаи азиме менамуд. Бар кишварҳои аврупой фишор меовард, то бо сафири озода ва сайёри Афғонистон ҳич гуна шартномаэро имзо нанамуда ва Афғонистонро ба расмият нашиносад.

Аммо баҳти баргаштаи инглис дар сарнавишти Афғонистон дар ин марҳилаи таъриҳӣ корсоз воқеъ нагардида ва натавонист ҷилави буриши сиёсӣ ва тавониҳои кории сиёсатмадори пирӯзмандро бигирад. Муҳаммадвалихони Дарвозӣ хилофи бовари истеъмори инглис дар ҳар кишваре, ки қадам мегузошт, бо самимият мавриди пазироӣ қарор гирифта ва ба маҳзи оғози музокира дар баробари дипломатияи фаъол ва хирадмандонаи ў ногузир ба тамкин ва пазириши ҳақоқи пиромуни Афғонистон гарданд.

Ин дипломати огоҳ, ки саршор аз ватанпарастӣ буд, на танҳо ба дасисаҳои инглис таъсире намегузошт, ки ҳатто дар интизори кишварҳои аврупой баъд аз қасби муваффақиятҳои лозимӣ бо барҳеи дигар аз ин кишварҳо дар ҷанд майлии кишвари инглис бидуни ин ки ба он аҳамияте бидиҳад, аз Фаронса ба таври мустақим раҳсипори кишвари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико гардид, ки ин ҳам зарбаи хурдкунданаи маънавии дигаре буд бар шоъют ва мақоми раҳбарони истеъмории Британия.

Ривоятҳо ва мадорике вуҷуд дорад, ки Муҳаммадвалихони Дарвозӣ, илова бар ин ки дар музокирот ва гуфтугӯҳои сиёсии мустақими худ, ки бо раҳбарияти Русия дошт, масъалаи ҳаққи милал дар таъйини сарнавишт, баҳусус барои милали Шарқро пешниҳод намуда ва мубтакири ин тарҳи бузург аст (Ки фиқраи ҳафтум ва ҳаштуми қарордоди имзошуда миёни Муҳаммадвалихони Дарвозӣ В. В. Г. Чечерин дар 28 феврали соли 1921 метавонад муҳимтарин далели қабули ин ривоёт бошад), дар конфронси сулҳи Порис низ ин тарҳи муҳимро пешкаш намуда буд, ки аз ҷониби аксарияти кишварҳои иштироккунанда мавриди таъйид воқеъ гардида буд. [11. 64].

Муҳаммадвалихон ҳамчунон аз кишварҳои тобеи Русия (шӯравӣ) хост то дар шинохти расмии истиқтоли кишвар аз ҷониби мамолики аврупой мусоидат намояд. Давлати Афғонистон ба ин васила меҳост Инглистонро дар баробари як амали анҷомшуда қарор бидиҳад, то дар музокироти баъдӣ онро ба нафъи худ истифода намояд. Раиси ҳайати Афғонистон либосҳои зебои аврупой ба тан намуда буданд, то ба ҷаҳониён бифаҳмонанд, ки онҳо мардуми мутмаин буда, аз дониш ва фарҳанг барҳӯрдоранд ва барҳилофи таблиғоти душманонаи истеъморгарони инглис аз дастовардҳои тамаддун ва тараққӣ баҳраманд мебошанд.

Дар сафари Аврупо сафорати Шоҳ Муҳаммадвалихони Дарвозӣ натанҳо барои барқарории муносибати сиёсии Афғонистон бо кишварҳои Аврупо талош менамуд, балки мекӯшид, то равобити иқтисодӣ ва низомии ин кишварҳо бо Афғонистон устувор гардад ва ҷалби сармояи ҳориҷӣ, судури технология, муассисоти саноатӣ ва коршиносони моҳир ба Афғонистон ба роҳ андохта шавад.

Воқеан Шоҳ Муҳаммадвалихони Дарвозӣ дар муаррифии Афғонистони мустақил дар Аврупо эътирофи ин истиқтолият, ҷалби ҳамкориҳои он кишварҳо барои исплоҳот ва тараққии Афғонистон хидматҳои беназире анҷом дода буд. Шоҳ Муҳаммадвалихони Дарвозӣ, сафири фавқулодай Афғонистон дар аввалин сафари худ ба Аврупои ғарбӣ аз роҳи Поланд ба Олмон расид. Дар Берлин ҳам ҳангоми музокирот бо ҳайати афғонӣ кӯшиш мешуд, то эҳтиёткорона муносибат намоянд, ки робитаро бо Британия ҳароб накунанд. Дар натиҷа, ин музокирот муваффақона ба даст омад, ки намояндаи дипломатии Афғонистон дар Олмон пазируфта шавад, вале ба Афғонистон фиристодани намояндаи Олмон ба оянда мавқуф гузошта шуд. Мақсади асосии сафари ҳайати Афғонистон барқарории муносибати сиёсӣ ва тиҷоратӣ байни Афғонистон ва Олмон буд. Шоҳ Муҳаммадвалихони Дарвозӣ

кӯшиши зиёд ба харҷ дод, то мутахассисини олмониро ба проектҳои саноатии Афғонистон даъват кунад.

Дар моҳи майи соли 1921 сафорат ба шаҳри Рум, пойтахти Италия расид ва савуми июн бо давлати Британия муҳоҳдаи барқарории муносабатҳои дипломатиро имзо намуд ва италиявиҳоро барои табодули суфаро дар ду кишвар мұътакид соҳт. Сипас ҳайати сафорати Шоҳ Мұхаммадвалихони Дарвозӣ ба Фаронса рафт ва созишиномаи тичоратӣ миёни Фаронса ва Афғонистон имзо шуд.

Шоҳ Мұхаммадвалихони Дарвозӣ 12 июни соли 1921 вориди Амрико шуд. Ҳукумати Ингилистон кӯшиши фаровон ба харҷ дод, то ҳайатро дар Амрико пазирой накунанд. Аммо бо расидани ҳайат ба ин кишвар бо кӯшиш ва маҳорати дипломатӣ Шоҳ Мұхаммадвалихони Дарвозӣ 20 июн ҳайатро вазири хориҷаи Амрико Чарлз Унс қабул кард. Бояд зикр намуд, ки пеш аз омадани ҳайати вазири хориҷаи Амрико номаи расмӣ аз сафири Британия дар Порис гирифта буд. Дар нома аз равобити наздик ва дӯстона миёни Афғонистон ва Шӯравӣ, ки он замон ҳанӯз давлати Шӯравӣ мавриди пазириши расмии Амрико қарор надошт, тазаккур дода шуда буд.

Баъд аз сұхбат бо вазири хориҷа ҳайати Афғонистон муваффақ гардид, ки бо раиси чүмхури Амрико Уоррен Гардинг (Warren Harding) мулоқот намояд. Зимни тақдимномаи Шоҳ Амонуллоҳон ба раиси чүмхури Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хостори барқарории муносабати наздик бо кишвараш гардид. Ў паёми Амонуллоҳро дарёфт намуд ва даргузашти амир Ҳабибуллоҳро ба подшоҳи Афғонистон таслият гуфт [13, 36].

Дар бораи натиҷаи сафорати факулодай Шоҳ Мұхаммадвалихони Дарвозӣ ба Амрико назарҳои гуногун мебошанд, аммо як чиз мусаллам аст, ки худ мулоқоти ҳайат бо президенти Амрико ва вазири хориҷаи он кишвар, супурдани номаҳои подшоҳ ва вазири хориҷаи Афғонистон, ки ҳикоят аз истиқболи давлати Афғонистон мекарданд, як пирӯзии бузург талақӣ мешуд. 2 августи соли 1921 баъд аз ҳосил кардани виза (раводид) –и инглиз ҳайати Шоҳ Мұхаммадвалихони Дарвозӣ ба Инглистон баргашт. 8 август ҳайат дар бандари Ливерпул аз киштӣ фуруд омад.

Мұхаммадвалихони Дарвозиро музокироти бисёр мушкиле бо раҳбарони Инглиз дар пеш буд. Ин буд, ки номаҳои ирсолии подшоҳи Афғонистон унвонии подшоҳи Британия хориҷ ва номаи Маҳмуди Тарзӣ, вазири хориҷаи Афғонистонро унвонии ҳамтои инглиси ў Чорҷ Керзон ба ў супурд. Вазири хориҷаи Инглиз Мұхаммадвалихони Дарвозиро бо сардӣ пешваз гирифт ва баъд аз гирифтани номаҳо онҳоро накушода, ба котиби худ дод ва ҳидоят фармуд, ки онҳоро ба дафтари дабирхонаи давлат дар умури Ҳинд бисупорад. Зимни ин Чорҷ Керzon афзуд, ки то замоне, ки қарордоде байни инглисҳо ва давлати Афғонистон имзо нашудааст, ҳозир нест Мұхаммадвалихонро ба ҳайси намояндаи Афғонистон бишиносанд, балки то он вақт ба ҳайси як меҳмон рафтор ҳоҳад кард [15, 6].

Шоҳ Мұхаммадвалихони Дарвозӣ аз Лурд Керзон дар бораи ҷараёни музокироти байни Инглистон ва Афғонистон, ки он замон дар Кобул давом дошт, пурсон шуд, аммо вазири хориҷа бо сардӣ ҷавоб дод, ки ин масъала марбути музокиракунандагон аст, дар бораи он дар Кобул тасмим бигиранд. Вазири хориҷаи Инглистон Чорҷ Керзон, собиқ ноибулсалтанай Ҳинди Британия ва мухолифи сарсаҳти истиқболи Афғонистон буд. Бинобар он ўро фаҳмидан мумкин буд ва ҳич кас интизори пазирои гармро аз сафорати факулодай Афғонистон интизор надошт. Ба замми ин ҳайати Мұхаммадвалихони Дарвозӣ аз Порис мустақиман ба Амрико рафта, аз Инглистон дидан накард, ки ин ҳам ба иззати нафси инглисҳо расида буд. Баъд аз мулоқоти кӯтоҳе бо Чорҷ Керзон Шоҳ Мұхаммадвалихони Дарвозӣ бояд бо подшоҳ Чорҷ мулоқот мекард ва Керзон ҳидоят дод, ки ин масъаларо аз тариқи дабирхонаи давлат дар умури Ҳинд бояд ҳамоҳанг кунед. Дар ҷавоби Керзон Шоҳ Мұхаммадвалихони Дарвозӣ гуфт, ки “Ман ҳозираром бо як котиби вазорати хориҷа биравам, на бо вазири мустаъмирот ва бидуни мулоқот бо подшоҳ аз Инглистон хориҷ ҳоҳам шуд” [27, 25].

Ҳафдаҳуми сентябр Мұхаммадвалихони Дарвозӣ ва ҳайати ў ба дигар кишварҳои Аврупо рафтанд, аммо узви ҳайат Ғулом Сиддиқхони Чархӣ ба Кобул баргашт, то аз ҷузъиёти мулоқотҳо дар Ландан иттилоъ дихад. Ҳамин тавр аз сентябрини соли 1922 ҳайати сайёри Афғонистон таҳти роҳбарии Шоҳ Мұхаммадвалихони Дарвозӣ дубора аз Порис, Берлин, Бон ва Рум дидан кард ва бо эъзоз ва икром пазирой шуд.

SIYOSAT

Билохира, дар априли соли 1922 дар бозгашт ба Афғонистон дар Порис шартномаи байни Афғонистон ва Фаронса ба имзо расид.

Шоҳ Муҳаммадвалихони Дарвозӣ ҳарчанде натавонист бо тамоми кишварҳои аврупой шартномаҳо имзо намояд, вале як чиз мусаллам буд, ки ба ў муяссар гардид, то овози истиқтоли Афғонистонро ба ҷаҳон бирасонад ва нақшай давлати Британияро, ки меҳост барои худ шароити яқҷониба суд гирифтан аз созишномаҳои давлатайнро ҳосил намоянд, ноком соҳт.

Ҳайат 12 моҳи майи соли 1922 ба Кобул баргашт. Дар давоми қариб ду сол сафорати фавқулодаи Афғонистон таҳти сапарастии Шоҳ Муҳаммадвалихони Дарвозӣ аз шаҳр ба шаҳр, кишвар ба кишвар, дур аз хонавода ва ёрон ва дӯстон ба музокира ва мулоқотҳо барои ҳифзи истиқтоли Афғонистон машғул буд, ки худ як хидмати бузург аст. Ў тавонист истиқтоли Афғонистонро ба ҷаҳониён эълом кунад. Дар натиҷа музокироти бисёр мушкиле, ки дар пойтаҳтҳои мамолики Аврупо, Амрико ва Русия дошт, ба ў муяссар гардид, то муносибатҳои дипломатиро бо бештарин кишварҳо барқарор ва барои густариши равобити сиёсӣ, иқтисодӣ ва тиҷоратӣ ва фарҳангӣ бо Афғонистон заминаи хубе муҳайё намояд. Сафари дуссолаи Муҳаммадвалихони Дарвозӣ Афғонистонро барои афкор ва андешаҳои нави маорифи модерн, техника ва технологияи нав боз кард. Афғонистон аз инзивои сиёсӣ берун шуд” [16. 6].

ХУЛОСА

Донишманди фарҳехта ва сиёсатмадори кишвар, доктор Равон Фарҳодӣ, ки яке аз коркушtagони муҷараби арсаи дипломатия ва намояндаи собиқи давлати исломӣ ба раёсати профессор Бурхониддин Раббонӣ дар Созмони Милали Муттаҳид дар мавриди корномаҳои сиёсии Шоҳ Муҳаммадвалихони Дарвозӣ дар даврони сафорати сайёر ва вазорати хориҷаи Афғонистон ҷунин ибрози назар менамояд: “Баъд аз шаҳодати Амир Ҳибибуллоҳон дар Ҷалолобод (20 февраля соли 1919) ва ҷулуси Амир Амонуллоҳон ва тақарур (таъйин) –и Маҳмуди Тарзӣ дар мақоми вазорати хориҷа дар априли соли 1919 вазоифи бузург ба Муҳаммадвалихон супурда шуд. Муҳаммадвалихон низ бо муваффақият ва сарфарозӣ ин маъмурияти бузурги таърихиро ба анҷом расонид, ки дар таърихи дипломатияи навин як муваффақияти бузург пиндошта мешавад [4. 14].

ПАЙНАВИШТ

1. Абдулҳай Ҳабибӣ. Ҷунбиши машрутакоҳон. Кобул. 1383 — С. 140
2. Ғубор М. Афғонистон дар масири таъриҳ. Ҷилди аввал. Кобул. 1989- 210 с.
3. Ғубор М. Афғонистон дар масири таъриҳ. Ҷилди дувум. Кобул. 1989- 360 с.
4. Далерӣ С. Нақш ва мақоми рушанфирӯз дар ҷомеа. Душанбе. 2004 – 250 с.
5. Дастиргӣ П. Зуҳур ва заволи Ҳизби демократики ҳалқи Афғонистон. –Пешовар, 1999 — 195 с.
6. Искандаров Қ. Суҳанронӣ дар конфронси байналмилалии вазорати хориҷаи Афғонистон. (Таъсиси дипломатияи модерн ва Вазорати хориҷаи Афғонистон), 23-24 августи, 2008, Кобул, толори Вазорати хориҷаи Афғонистон.
7. Қабир М.Н. Реформ, сиёsat ва теорияҳои расмии Муҳаммад Абдурашидрод. Лосанҷлес. 1999 – 351 с.
8. Лудиг Одамк. Таърихи равобити сиёсии Афғонистон аз замони амир Абдурраҳмон то истиқтол. Кобул. 1389-209 с.
9. Муҳаммадвалихон. Номаҳои оғоҳии хитоб ба Амонуллоҳон. 1 ҳамли соли 1304.
10. Муоҳида фӣ мобайни давлати Афғонистон ва Ҷумҳурии федеративи сотсиалистии Шуравӣ ба таърихи 28 феврали соли 1921.
11. Мачаллаи “Паймон” № 3-4. 1999 – 69 с.
12. Муҳокимаи хоинини миллӣ Муҳаммадвалихон ва Муҳаммад Сомӣ. Кобул. 1999- 411 с.
13. Маъсӯд С. П. Зуҳури машрутият ва қурbonиёni истибдод дар Афғонистон. Кобул. 2009 -150 с.
14. Назаров Р. Мақоми тоҷикон дар Афғонистон. Текрон. 1380 – 356 с.
15. Самандар Б. //Мачаллаи “Овоз”. 1370. – 369 с.
16. Сиистонӣ М. “Оё Муҳаммадвалихони Бадаҳшӣ дар суқути алоҳазрат Амонуллоҳон нақш доштааст?” // <https://dawatmedia24.com/?cat=104> (Санаи нашр: 12.12. 2012)
17. Сайдидчамол Ҷ. Ҳавзаҳо. Ҷамъе аз нависандагони ҳавзаи илмияи Ҷум. Интишороти Дафтари таблиғоти исломӣ, шаҳри Қум. 1375 – 451 с.
18. Олимхон С. Таърихи ҳуэн-ул-милали Бухоро. Душанбе. 2006 – 481 с.